

ДИЛБОЗИИ ДИЛБАРОНА
НОЗУ НАФАСИ ЗАНОНА

ДОРАД НАВРӯз,
ДОРАД НАВРӯз

ТАХТИ

СОЗАНДАГИЮ БУНЁДКОРИ
ҲАДАФИ МОСТ!

Рӯзнома аз моҳи майи соли 1932
нашр мешавад
СЕШАНБЕ 20 марта соли 2018
№12-13 (8272)



КУБОД

Нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

ТАБРИКОТИ РАИСИ НоҲИЯИ ҚУБОДИЁН ФАЙЗУЛЛОЗОДА ЗАФАР ҲАЙРУЛЛО БА МУНОСИБАТИ ИДИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ НАВРӯз

Имрӯзҳо ҳалқи шарифи кишвари азизамон бузургтарин ва зеботарин ҷашни ниёғонамон – Наврӯзи Аҷамро, ки пайки эҳёи табиат ва фарорасии мавсими киштукори кишоварзон мебошад, ҷашн гирифта истодаанд.

Ҳузури муборак ва хумоюни ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи оламағӯрӯро бо накӯтарин таманиниёти самимӣ ба таъмомисикинони ноҳия таҳният гӯфта, таманни онро дорам, ки файзу нусрат ва шуқӯҳи ин ҷашни фарҳунда барояшон иқбولي саодат, комгриву тавғиқ ва дар ҷоддии амали гардидани ҳадафҳои созонда мудаффақиятҳои беназирро ато намояд.

Аз беъзтинонӣ ба рисолати воқеюн таъриҳӣ доштани Наврӯз истиқбол ва ҷашнгарии он солҳои тулоиӣ ба ҳадди мамнӯй расида буд. Ҳушбахтона соли 2010-ум бо пешниҳоди Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳттарам Эмомали Раҳмон Иди Наврӯз аз ҷониби Маҷмааи



Умумии Созмони Миллали Муттаҳид Рӯзи байналмилали эълон гардид. Ба ибораи дигар Наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва эътирофи воқеяту рисолати таърихии он барқарор гашт.

Мардуми сарбаланд ва саодатманди ноҳияи Қубодиён чун дигар ҳамвatanon шукргузорӣ аз он менамоянд, ки бо иқдоми начиб ва шоистаи Сарвари давлатиди миллӣ ва аҷодии мо – Наврӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун рамзи равобити дӯстии ҳалқҳои соҳибфарҳанг ва тамаддунпеша, ки пайдомвари сулҳу дустӣ шуморида

мешавад, бо шаҳомати хоса таҷтил мегардад. Иди Наврӯз, оғози эҳёи табиат, фараҳи лутғу меҳруbonии инсонҳо ва сабзву ёсуману насрин аст, ки дар даврони соҳибистикопии мамлакат бо тамоми арзишҳои суннатиаш қабои нав ба бар карда, ҳонадони моро пур аз шодиву сурур мегардонад.

Боиси қайд аст, ки бо фарорасии наврӯзи имсола амалишавии ташабbusi сатҳи байналмилалии Пешвои миллат муҳттарам Эмомали Раҳмон Даҳсолаи байналмилалии амал «Об

барои рушди устувор барои

солҳои 2018-2028» расман ағоз мегардад. Иқдоми мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки ташабbusҳои созандай Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои мухталифи ҷомеаи ҷаҳон ҳамаҷониба дастгири мейбад.

Бедории табиат ва хусуси суннатҳои писандидаи ҷашни Наврӯз тақозо менамояд, ки дар баробари ҷорабинҳои ҷаҳонӣ аз ҳар рӯзи мусоиди баҳорӣ оқилонау самаранок истифода карда, барои киштukori баҳорӣ ва коштани донаи умед, ки файзу неъмати хони наврӯзии мебошад, камари ҳиммат бандем.

Рӯйнидани ҳосили фаророн, истифодаи оқилонаи обу замин, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти ҳудӣ, аз ҷумлаи корҳое мебошанд, ки ҳар қадоми мо бояд онҳоро ба хотири боз ҳам ободу зебо ва пешрафта гардонидани Ватани маҳбубамон – Тоҷикистони озоду соҳибихтиёр анҷом дигем.

Ба ифтиҳори ин ҷашни бостонӣ то имрӯз дар ноҳияи корҳои зиёди ободонӣ ба анҷом рушди устувор барои

ки дар он саҳми сокинони ноҳия басо назаррас мебошад. Вокеан, яке аз рамзҳои наврӯзӣ тозаву озода карданни ҳонаву манзили зист, кӯчаву хиёбон ва шинонидани ниҳолу коштани донаи умед мебошад.

Ҳар як сокини ноҳия бояд кӯшиш намояд, ки барои ободии ноҳия саҳми ҳудро гузорад, маҳалли зист ва кору таҳсилу ҳудро ҳамеша тозаву озода нигоҳ дорад. Ин қарзи ватандӯстонаву шаҳрвандии ҳамаи сокинони ноҳия ва вазифаи инсонии ҳар як фарди бонангӯ номуси ҷомеа мебошад.

Барои боз ҳам ободу зебо гардонидани ноҳиямон имкониятҳои зиёд мавҷуданд. Мо бояд аз ин имкониятҳо самараноку сарфакорона истифода барем ва ноҳиямонро ба идгоҳу наврӯзгоҳи воқеӣ табдил дигем.

Бори дигар кулли сокинони ноҳияро ба ифтиҳори ҷашни Наврӯзи байналмилали табрик намуда, ба ҳар як ҳонадон саломатӣ, ҳонаи обод, файзу баракати наврӯзӣ ва барори кор меҳоҳам.

РОҲҲО ВАСПГАРИ ҚАПБҲО

Тоҷику ўзбек ҳамбулу паранд, ҳамчу як чуфти қабӯтар аз азal, Дар раҳи меҳру бародарҳондагӣ як Ҳудо морост довар аз азal.

Мутобики Созишномаи байнидавлатии Тоҷикистону Ўзбекистон аз соли 2002 дар сарҳади ин ду давлат 16 гузаргоҳ амал мекард. Аз инҳо 12 – тояш дар вилояти Суғд ва бокимонда дар вилояти Ҳатлону шаҳри Турсунзода воеъ буданд. Мутаасифона, аксари гузаргоҳҳоро дар солҳои ба сардӣ гузарониди мунносибатҳои байни давлатҳо бастанд. Имрӯзҳо ҷойи ҳушбахтист, ки бо ташабbus ва дастгирии бевоситаи сарони кишварҳо – Пешвои миллат, асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳттарам Шавкат Мирзиёев роҳҳо күшода, дарҳои баста боз ва рафтумади ду ҳалқи фарҳангу таърихи муштаракдошта, яъне тоҷику

ӯзбек аз нав барқарор шуд. Бино ба маълумоти Вазорати умури ҳориҷии Тоҷикистон ва расонаҳои ҳабарӣ шумораи гузаргоҳҳои байнисарҳадӣ, ки аз 1 март ин ҷониб мавриди истифода қарор гирифтанд, 9 – то мебошанд. Чунончи 7 марта соли ҷорӣ дар гузаргоҳи сарҳадии минтақаи Айвоч маросими қушодашавии гузаргоҳ дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи дӯстиву бародарӣ бо иштироки намояндагони расмӣ ва сокинони ноҳияҳои наздисарҳадӣ сурат гирифт. Дар ин маросими бошкуҳ раисони вилояти Ҳатлони Тоҷикистон ва вилояти Сурхандарёи Ўзбекистон иштирок қарда, дар баромадҳояшон қайд намуданд, ки роҳбаријати ҳар ду давлат баҳри азnavbarkarorqunӣ, рушду тақвиятбахшии робитаҳои байнҳамдигарӣ аз тамоми имкониятҳо истифода мебаранд. Раиси вилояти Ҳатлон мӯҳттарам Давлатшо Гулмаҳмадзода

миннатдории тамоми мардуми вилюяту ба Президентҳои ҳар ду кишвар баён намуда, аз ҷумла қайд карданд, ки ин рӯзи фирӯзо мardumi ҳар ду тараф дер боз орзу мекарданд. Раиси вилояти Сурхандарё мӯҳттарам Эркинҷон Турдимов бошад қайд намуд, ки оғуши мо барои мардуми тоҷик боз аст, зеро ки мо дӯсту бародар ҳастем ва дар сарғаҳи ин дӯстии бародарӣ мутафаккирони бузурги Шарқ Ҷомӣ ва Навой мейстанд. Вокеан ин як рӯзи ғайриодӣ ва фаромӯшнашаванда буд, ҳазорҳо мардум аз ду тараф барои дилорбинӣ омада буданд ва аз дидоҳо ашқи шодӣ мерехт. Мо, ҳайати ҷӯдии рӯзномаи «Таҳти Қубод» бо ҷонде аз онҳо сӯбат доир намудем. Аз ҷумла, сокини ноҳияи Шаҳритӯс Ҳудойбердиева Малика мегӯяд, ки вай соли 1972 ба Тоҷикистон келин шуда омадааст, ҳоло соҳиби 12 фарзанд буда, 4-тояш дар Ўзбекистон зиндагӣ мекунанд, 18

сол шудааст, ки ба он ҷо нарафтааст ва аз ҳолу ахволашон ҳабар надорад. Сокини дигари ин ноҳия Шарипова Дурдана бошад қайд карданд, ки модараш Шарипова Виканди 82 сола 12 сол шуд бародару ҳешону пайвандонашро, ки дар Ҷумҳурии Ўзбекистон зиндагӣ мекунанд, надидааст. Сокини ноҳияи Қубодиён Ҷуманова Саломат бошад, 4 дӯхтару набераву абероҳяшро, ки дар шаҳрҳои Самарқанду Кумкурғон зиндагӣ мекунанд, 8 сол шуд надидааст. Ин модари мушғиқ мегӯяд барои дидани фарзандон тайёр аст соатҳои зиёд ва ҳатто рӯзҳо дароз дар ин ҷо интизорӣ қашад. Вокеан интизорӣ бисёр ҳам саҳт аст, аммо ҷи хуш аст он ҳама интизорие, ки поёнаш висол бошад. Мо ин рӯзи воеъ таъриҳӣ, ин рӯзи күшодашиавии роҳҳо ва ин рӯзи висолу шодиро ба ҳамаи ҳамватанони азiz табрик мегӯем.

Махмудҷони Абдулаҳад
«Таҳти Қубод»

ИЗХОРОТИ

ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ВА ОИД БА ТАҲКИМИ ДӮСТӢ ВА



Бо давъвати Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯзҳои 9-10 марта соли 2018 Сафари давлатии Президенти Чумхурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Чумхурии Тоҷикистон анҷом пазирифт.

Дар рафти мулоқот ва музокироти самарабахш, ки дар фазои дӯстона ва созонда сурат гирифтанд, Сарони давлатҳо масъалаҳои калидии вазъи имрӯзи муносибатҳо миёни Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Ўзбекистон, дурнамои тавсееи минбъода ва таъмики хамкориҳои гуногунчанбаи дучонибаро дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву тичоратӣ, наклиётву коммуникатсионӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва дигар соҳаҳо, инчунин масъалаҳои мубрами минтақавию байналмилалии кобили таваҷҷуҳи тарафайиро муҳокима намуданд.

Сарони давлатҳо бо дарки амики масъулияти баланди худ ҷиҳати ҳифз ва таҳқими сулҳу субот, таъмини рушд ва шукурои таомими минтақа, мукаррароти Аҳдномаи дӯстии абадиро байни Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Ўзбекистон аз 15 июни соли 2000 ба роҳбарӣ арзӣ, даҳлопазорӣ марзҳо, адами даҳолат ба корҳои доҳилӣ, баробарӣ ва манфиати мутакобила таъқид намуда, бо ҳадафи тавсееи таъмики минбъадаи муносибатҳо байни Тоҷикистону Ўзбекистон, таъмини татбиқи саривактӣ ва пурраи мувофиқаҳои ҳосилшуда, эълом доштанд:

1. Сарони давлатҳо бо

Сарони давлатхо сатхи баланди муколамаи байнидавлатири, ки дар солҳои охир ба даст омадааст, инчунин тамоюли мусбати рушди хамкориҳоро байни ду кишвар бо қаноатмандӣ таъкид намуда, бо дарназардошти умумигӣ.

ятохой чандинасраи таъриҳӣ ва фарҳангии мардумони ду кишвар, ки ба принсипҳои устувори дӯстӣ, накӯҳамсоғӣ ва эҳтироми ҳамдигар асос мёбанд, бо эътиқод бар он ки ҳамкориҳои созандагӣ мутакобилан судманд байни Тоҷикистон ва Ўзбекистон ҷавобгӯи манфиатҳои дарозмуddati мардумони ду кишвар буда, инчунин омили қалидии таъмини сулҳ, субот, амният ва рушди устувор дар пахнои миңтақаи Осиёи Марказӣ мебошанд, бори дигар ҷонибдории худро нисбат Сарони давлатҳо эътиқоди худро бар он баён намуданд, ки барои расидан ба ин ҳадафҳо Аҳднома оид ба қитъаҳои алоҳидаи сарҳади давлатии Тоҷикистону Ўзбекистон, ки дар рафти сафар ба имзо расид, хидмат ҳоҳад кард.

Сарони давлатҳо аҳамияти мубаддал гардидан сарҳади давлатии байни Чумхурии Тоҷикистон ва Чумхурии Ўзбекистонро ба сарҳади дӯстӣ, накӯҳамсоғӣ ва ҳамкорӣ, ки ҷавобгӯи манфиатҳои хаётан муҳими мардумони ду кишвари бародар мебошад,

таъкид намуданд.

2. Тарафхо ба ахамияти му-
коламаи созандай сиёсӣ чиха-
ти тавссеи бомароми муноси-
батҳо байни ду давлат ишора
намуда, зарурати густариши
минбаъдаи робитахоро дар
сатҳи ой, баланд ва дигар
сатҳҳо эълом доштанд.

Президентхो бο мақсади густариши минбаъдаи асосҳои хуқукии ҳамкориҳо дарозмуддат ва татбики ҳамаҷонибай иқтидорҳои мавҷудаи фароҳ дар ҳама самтҳои ҳамкориҳо, ҷиҳати таҳияи Аҳднома оид ба шариикӣ стратегии байни ду кишвар ба мувоғика расиданд.

3. Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дастгирии худро нисбат ба ислоҳоти бузургҳаҷме, ки Президенти Чумхурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев дар Ўзбекистон роҳандозӣ кардааст ва он ба таҳқими иқтидорҳои кишвар, рушди иқтисоди миллий, баланд бардоштани некӯаҳволии мардум ва таҳқими эътибори байналмилалии он кишвар равона гардидааст, изҳор намуд.

Роҳбарияти Чумхурии Тоҷикистон дастгирӣ ҳудро нисбат ба ташаббусҳои Чумхурии Ӯзбекистон оид ба фаъолгардонии ҳамкориҳои минтақавӣ, ҳусусан оид ба ташкили мулоқотҳои машваратии мунтазами сарони кишварҳои Осиёи Марказӣ изҳор намуд.

4. Президенти Чумхурии
Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев
дастгирии худро нисбат
ба кўшишҳои Президенти
Чумхурии Тоҷикистон
Эмомали Раҳмон ҷиҳати таъ-
мини рушди иқтисодиду иҷти-
миоии Тоҷикистон ва таҳқими
амнияти минтақаӣ изҳор
кард.

Роҳбарияти Ҷумҳурии
Ўзбекистон пуштибонии ху-
дро нисбат ба ташаббусҳои
Тоҷикистон оид ба даҳсолаи
байнамилалии амал “Об ба-
рои руши дустувор” солҳои
2018-2028” баён намуд.

5. Президентъю хисла-
ти стратегий доштани тавсеи
минбъдаи мутакобилан суд-
манди хамкорихо тицоративу
иктисодии байни Чумхурии
Тоҷикистон ва Чумхурии
Ўзбекистонро таъкид
намуданд.

Тарафхо бо каноатмандӣ тамоюли мусбати савдо мутакобилиа мушохидашавандаро кайд намуда, мавҷуд будани иқтидори бузургро барои диверсификатсияи номенклатураи гардиши савдои дучониба ва бардоштани ҳаҷмҳои он то 500 млн. доллари ИМА дар солҳои наздик таъкид намуданд.

Дар ин робита, Тарафҳо аҳамияти тавсеаи минбъдаи номенклатураи савдои мутакобиларо таъкид намуданд. Тарафҳо иқтидори бузурго ҷиҳати густариши кооператсияи саноатӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак ва хонаҳои савдо гӯшии фасади шифре

савдо, рушди фаъоли инфра-сохтори савдои беруна ва висилаҳои дастгирӣ амалиёти содиротиву воридотӣ, инчунин мутакобилан баргузор намудани анҷумани соҳибкорон ва намоишгоҳҳои миллии маҳсулоти саноатиро қайд намуданд.

Тарафо кӯшишҳои муштаракро чихати ҷалб ва ташвики сармоязузориҳо ба иктисоли ҳардӯшивар ба ҳарҷ медиҳанд. Дар ин росто, сарони давлатҳо ба имзо расидани Созишионалайи Ҳукумати Шаҳрҳои

Тоҷикистон ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба
ташвиқ ва ҳифзи мутақобилаи
сармоягузориҳоро истиқбол
менамоянд.

Тарафхо баргузории бому-

мустаким ва табодули таҷриба байни муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, воситаҳои аҳбори омма, иттиҳодияҳои эҷодӣ ва варзиши, ташкилотҳои ҷавонон ва бонувон, иттифоқҳои қасаба ва дигар ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ таъқид намуданд.

Шарфуради тавхид намуданд.

Сарони давлатло баргузории мувваффаконаи рӯзҳои фарҳанги Чумхурии Ўзбекистонро дар Чумхурии Тоҷикистон, инчунин Чумхурии Тоҷикистонро дар Чумхурии Ўзбекистон дар соли 2017 баланд арзёбӣ намуданд.

Сарони давлатхö ахамияти тавсæи хамкориҳоро дар соҳаи маориф ва илм, аз чумла тавассути густариши хамкориҳо байни муассисаҳои таҳсилоти ойи ва академияҳои илмҳои ду кишвар қайд намуданд.

Тарафҳо чихати эҷоди шаҳроити муносаб дар соҳаи тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва омӯзгорӣ, табодули сафарҳои пажӯшишгарон, мутахассисон, кадрҳои профессорию омӯзгорӣ ва донишҷӯён, инчунин мубодилаи маълумот оид ба эътирофи мутақоблаи санадҳо донир ба таҳассус/квалификатсия ва унвонҳои илмӣ ҳамкорӣ менамоянд.

8. Тарафхо минбаъд низ ба-
рои фаъолияти марказҳои мил-
лии фарҳангӣ дар қаламрави
ду давлат бо максади хиғз ва
рушди забони модарӣ, фарҳанг
ва расму анъанаҳо шароити му-
сойидро фароҳам оварда, чихати
таъмини хукуқ ва манфиатҳои
шаҳрвандони як давлат, ки дар
қаламрави давлати дигар қарор
доранд, чораандешӣ ҳоҳанд
кард.

Президентҳои ду кишвар масъалаҳои такмили омӯзиш ва таълими забони ўзбекӣ дар Тоҷикистон ва забони тоҷикӣ дар Ўзбекистон, тавссеаи шабакаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо омӯзиши забонҳои тоҷикӣ ва ўзбекӣ, роҳандозии ҳамкориҳо ҷиҳати табодули адабиёти таълимиӣ ва бадеӣ, нашрияҳои даврӣ ва интишороти илмӣ, мусоидат дар гарчумай осори классикон ва муаллифона мусоири дар кишварро мавриди таваҷҷуҳи маҳсус қарор медиҳанд.

Чониби Тоҷикистон бунёди мұчассамаи намояндагони барчастан мardумони ду кишвар А.Чомӣ ва А.Навой, инчунин таримму таҷдиди осорхонаи С.Айниро дар ш.Самарқанд истиқбол намуд.

Чониби Ўзбекистон, дар на-
вбати худ, тасмими Хукумати
Чумхурии Тоҷикистонро оид ба
бунёди боф дар ш.Душанбе ва
гузоштани мұчассамаи А.Чомий
ва А.Навоӣ дар он, истиқбол
намуд.

9. Тарафҳо барқарор намудани ғаъволияти гузаргоҳҳо сарҳадиро дар Сарҳади давлатии Тоҷикистону Ӯзбекистон истиқбол намуда, таъқид карданд, ки ғаъволияти пурраи хамаи гузаргоҳҳо сарҳадӣ ба манфиати мардумони ҳар ду кишвар хидмат мекунад ва шароити мусоидро ҷиҳати густариши минбаъдаи муносибатҳои

дучониба фароҳам меорад.
Сарони давлатҳо бо қаноат-
мандӣ қайд намуданд, ки чорӣ
намудани низоми бидуни ра-
водид барои сафарҳои мутакоб-
билаи шаҳрвандони ду қишивар
ба муддати то 30 рӯз ба таҳки-
ми робитаҳо миёни мардумо-
ни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон
саҳмгузор хоҳад буд.

10. Президентхо омодагии хешро чихати таҳкими ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, кочоқи мароди Муҳаммади Ҳинҷӯзӣ

ОНА, ДЕБ АЙТСАМ БИРОВИН, УЛ БИРИ МЕНГА ПАДАР, ҲАМЧУ ДУ ЧАШМИ СИЁҲАМ ИККИ ХАЛҚ ҲАМ МЎҲТАБАР

ТОЖИК ВА ЎЗБЕК ХАЛҚЛАРИ ДЎСТЛИГИ АБАДИЙДИР

9-10 март кунлари Тинчлик ва миллий бирлик асосчиси-Миллат пешвоси Тожикистон Республикаси Президенти Жаноби олий муҳтарам Эмомали Раҳмон мамлакатизига давлат ташрифи билан келган Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Шавкат Мирмонович Мирзиёев Жаноби олийларини юксак даражада тантана билан кутиб олиб, икки халқ учун манфаатли бўлган музокаралар олиб борди. Бу икки буюк давлат раҳбарлари сиймоларида тожик ва ўзбек халқларининг азалий дўстлиги ва кон-қариндошлиги, жон қўшичилик ифодалари ўз инъкосини топди. Колаверса, мамлакат пойтахти Душанбе кўчаларига 15 мингдан зиёд

Тожикистон ва Ўзбекистон

бўлди. Баҳорнинг муборак кадами кутлиқ келди. Куни кечагина оналар байрамини нишонлаган эдик. Байрам - байрамга уланиб кетди. Телевидение орқали иккага мамлакат Сарварининг мазмунли чиқишларини барча –барча катта қоникиш билан тинглашди. Кўзларда кувонч ва шодлик ёшлари пайдо бўлди. Бу икки халқнинг ўтган 27 йил ичидаги бир-бирини соғиниб яшаганлиги, бир-бира га интилиб келганлиги яққол мисол бўла олади.

“Чегара гузаргохларини очиб, юрагимни очиб келаяпман, ҳар бир тожикистонлик кўзида соғинч ва кувончи кўрдим”,-дея эътироф этди, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев.



пойтахт ахолиси кўлида гул ва байроқлар билан чиқишиб, олий даражадаги меҳмонни юз-кўзларда акс этган дўстлик ва меҳр-муҳаббат нурлари билан қаршилади. Хамиша навқирон ва гўзал Душанбе янада файзли ва тароватли бўлиб кетгандай

президентлари учрашуви жарайёнида бу икки халқ манфаатларини тўлиқ ифодалайдиган 30 га якин муҳим хужжатлар имзоланди. Ҳар иккага давлат раҳбари хам бу шартномалардан қоникканлигини кайд қилиб, бу икки давлат-

атоқли давлат арбоби ва машҳур адаб Шароф Рашидов “Тожик ва ўзбек халқларининг азалий дўстлик ва биродарлиги ҳакида узок ўйлайман. Диля ва фикри бир-бира га пайванд халқларимиз бамисоли эгизакдай –кондош, вафодор дўст бўлиб бир кўёшнинг нури ва хароратидан баҳрамандирлар. Давлатларимиз, айни бир дарё сувини ичиб, халқларимиз-калин дўст, кондош ва биродар



бўлиб яшаб келишади” дея меҳр билан ёзган. Ҳудди шундай фикрлар машҳур хонандада Ўзбекистон халқ артистлари Шерали Жўраев ва моҳир созанди Абдуҳоҳим Исмоиловнинг “Дўстлик оқшоми”да берган концертлардан кейин журналистларга берган интервюисида хам жаранглади.

Азизи Фаттоҳ, журналист:

-Форс –тожик адабиётидан баҳраманд бўлган кўплаб ўзбек шоирлари камолат босқичига кўтариған. Қўргина шоирлар зуллисонайн (икки тилда ижод килган) шоирлар бўлишган. Адабиётдаги хамкорлик халқлар дўстлигига асос бўлган. Тожик ва ўзбек халқларининг дўстона муносабатларини янги босқичга чиккани жуда кувончилидир. Имзоланган тарихий шартомалар ичидаги адабий-маданий алоқаларни янада ривожлантириш, икки халқ машҳур асарларининг таржима килиниб, элга манзур этишга чиқшиди. Ҳофизнинг:

**Агар он турки шеъзорӣ б
а даст орад дили маро,**

**Ба холи хиндуяш баҳшам,
Самаранду Бухороро,**
-деб бошланадиган газали турк, яъни ўзбек гўзали ҳакидадир.

Форс-тожик адабиётидан баҳраманд бўлган кўплаб ўзбек шоирлари камолат босқичига кўтариған. Қўргина шоирлар зуллисонайн (икки тилда ижод килган) шоирлар бўлишган. Адабиётдаги хамкорлик халқлар дўстлигига асос бўлган. Тожик ва ўзбек халқларининг дўстона муносабатларини янги босқичга чиккани жуда кувончилидир. Имзоланган тарихий шартомалар ичидаги адабий-маданий алоқаларни янада ривожлантириш, икки халқ машҳур асарларининг таржима килиниб, элга манзур этишга аъло нурдир. Ўзбек ва тожик халқларининг дўстлиги ва адабий-манавий алоқаларининг илдизи жуда қадимга бориб тақалади. Ушбу дўстликка кўз тегмасин. Дўстлигимиз адабий бўлсин.



“АЙВАЖ”-“ГУЛБАҲОР” ЧЕГАРА НАЗОРАТ- ЎТКАЗИШ НУҚТАЛАРИ ОЧИЛИШИ ТАНТАНАЛАРГА

7 марта куни Тожикистон ва Ўзбекистон давлат чегарасининг “Айваж”-“Гулбахор” чегара назорат-ўтказиши нуктасининг очилиши икки буюк халқ-ўзбек ва тожик халқларининг орзу-умидларининг рӯёбга чиқишини ифода этиб, катта тантаналарга айланаб кетди.

Тожикистон ўтказиши пунктида ўзбеклар чегара ўтиш нукталарида делегасияни ўн

мингта якин одамлар Тожикистон ва Ўзбекистон байроқларини бошлари узра фаҳр ва ифтихор билан кўтарган холатда кутиб олишиди. Сурхандарё вилояти ҳокими Эркинжон Турдимов ва Ҳатлон вилояти раиси Давлатшоҳ Гулмаматзодалар иштирокида ленталар кесилди. Икки раҳбар табрик сўзларида иккала халқнинг хошиш ва иродалари ҳамда дўстлиги ҳакида жўшиб сўзлашди.

Немат Муҳаммад Саид, шоир:
-“Амузанг ва Ҳушодӣ” гузаргохлари ва “Ғалаба Амузанг” темирйўларини очилиши маросимида иштирик этиб, қалбим тўлқинланиб кетди. Илгари Ҳужанд давлат олийгоҳида таҳсил олган дамларимда шу йўллардан каторалар орқали қўшини Ўзбекистон орқали кўхна ва хамиша навқирон Ҳужандга кириб бораар эдим. Икки дўсту биродар –тожик ва ўзбек дўстлигига завол йўқлигига амин бўлганман. Мана бугун бу дўстлигимиз кўприкли мустаҳкамланмоқда. Тинчлик ва миллий бирлик асосчиси-Миллат пешвоси Тожикистон Республикаси Президенти муҳтарам Эмомали Раҳмон “Биз янги шароитда тожик ва ўзбек халқлари дўстлиги кўприклиарни янада мустаҳкамлашга асос солаётимрар”,-дея кетди.

Рахматлик устозимиз Ҳужанд давлат педагогика олийгоҳи профессори Эргашали Шодиев бизга берган сабоклари асносида тожик ва ўзбек халқлари таърихи ҳакида мароқ билан сўзлаб, машҳур адабиётшинос, шарқшинос И.С.Брагинскийнинг “Ўзбек

ва тожик халқлари дўстлигининг теран томирлари асрлар қаърига бориб етади. Бу ҳақда фикр юритганда, дарҳол икки буюк зот –Алишер Навоий ва Абдураҳмон Жомийни эслайди киши. Образли килиб айтганда, бу икки мўтабар инсон халқларимиз ва маданиятларимиз дўстлигининг кудратли кўшканотиди.

Дўстлигимиз ана шундай толмас қанотлар ёрдамида асрлар бўйи баланд парвоз этиб келмоқда. Инсоният руҳи ва тафқурининг бу азим сиймолари ўзаро уруш ва талашларга карши, биродарлик, тинчлик, ҳамкорлик курдатини, бахт-саодат учун жисплашиб курашиб фоясини олға сурғанлар” деган сўзларини келтирап эдилар.

Дарҳаккат, тожик ва ўзбек халқлари таърихи жуда узоқ. Бир халқ икки миллат бўлган бир шодадаги икки маржон. Илҳомим жўшиб, бу икки азим миллати васфига шеър битдим.

Бир дарё сувидан килган тановул,
Бир ҳаво, бир замин, бир урфу одат.
Бир дин-у, бир мазхаб, бир тарих буткул-

Бўлмоғи эмасму буюк саодат!?

Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев кучоқ очиб кўришганда хаво ёришиб, кўёш кулгандек бўлди. Аввал ёмғир ёғиб турганди, кейин хаво очилиб, кўёш чараклаб кетди. Буни Ўзбекистон Президенти муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳам кайд қилиб ўтди.

**Дўстлар кўришганда, кучоқ очганда,
Икки эл дилида чараклар кўёш.**

Кўш кўёш самода нурин сочганда,

Ҳар қандай булут ҳам беролмас бардош.

Мени шоир килган икки халқнинг меҳру муҳаббати. Чунки мен икки халқ фарзандиман. Онам тожик, отам ўзбек. Шу сабаб икки миллатни ҳам жон-дилдан севаман. Улар васфини, дўстлигини жўшиб кўйлашдан сира чарчамайман.

Чиннигул Ҳуррамова, дехқон ҳўжалиги раиси:

-Халқларимиз бир-бирларининг дийдорларига ташна эдилар. Аллоҳга шукр, яна дўстларимиз, кон-қариндошларимиз ва қўшиниларимиз билан дийдор насиб этмоқда. Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев икки

миллат бир халқ бўлган тожик ва ўзбекларнинг янги дўстона муносабатларини ривожлантиришга асос солди. Дўстлигимиз албатта катта муваффакиятлар сари етаклайди. Бехуда Ҳофиз Шерзод:

**Дарахти дўстӣ биншон, ки коми дил
ба бор орад,**

**Нихоли душмани баркан, ки ранчи
бешумор орад”,-демаганлар.**

“Амузанг-Ҳушодӣ” гузаргоҳи ва темирйўли очилишини гувоҳи бўлдим. Қанот боғлаб учишга шай бўлиб турибман.

Ўтган 27 йил ичидаги ўзбекистонлик дўстларимни, у ердаги мукаддас зиёрат жойларни роса соғинганман. Имкон бўлса хозир ўтиб кетаман.

Ҳожи Маҳди Ҳўжаев - “Ҳўжай Салим” масҷиди имом хатиби:

-Ўзбекистон ва Тожикистон давлатларининг янги шароитда дўстлик ришталарини янада мустаҳкамлаши халқларимизнинг янада шароитлари, турмуш шароитларини янада яхшилашишига кўмаклашади. Умид киламанки, ўзаро маданий ва маънавий, иқтисодий алоқалар маънавиятимиз ва иймон – эътиқодларимизни ривожланишига сабаб бўлади.

НАВРҮЗИ ОЛАМАФРҰЗ МУБОРАК, АЗИЗ ЮРТДОШЛАР!

ХАР ТУНИНГ ҚАДР БҮЛИБОН,
ХАР КУНИНГ БҮЛСИН НАВРҰЗ!

Мана, орзиқиб күтган Наврұз кириб келди. Наврұз Үрта Осиे халқларыннан шукұхли байрами. Айникса, тожик халқыннан эң ажайиб ва нағис, чиройли байрамлардан хисобланади. Назаримда бирор жойда Тожикистандагидек Наврұз юксак кайфиятта ұтказилмаса керак. Бу байрам Тожикистан Республикасы Мустакиллиги йилларыда янада катта мазмун ва моҳият кашф этди. Тинчлик ва миллий бирлик ассоциация-Миллат пешвоси Тожикистан Республикаси Президенти мухтарам Эмомали Раҳмон гайрат ва шижаати хамда ташаббуси туғайли Наврұз ватанимизда үзгача хүснү тароват билан ұтказиладиган бўлди. Хар йили муаззам Пешвомиз фармони билан 21-24 март кунлари мамлакатамизниң барча бурчакларида Наврұз қайд килиниб, меҳнаткашлар истироҳат килишиади.

Наврұзинг муаттар хавоси
муборак бўлсин,
Зебо фасл дилрабо навоси
муборак бўлсин!
Ватаним ясанмиш Наврұзинг
қабоси билан,
Тинчлик асл -неъмат сафоси
муборак бўлсин!

Наврұзинг таровати ва хүсни үзгача. Тамоми жонзотнинг руҳида қайноқ хис хукмрон. Тоғ-тош, дала кирлар кўмкўк тўнини этнiga илган. Мардлик ва гайрат ҳамда шижаат тимсоли бойчечак қор қўйнидан илкис бошин кўтармиш. Киз жувонлар юзида кулгу, табиатдан, гулдан ранг олган гул кизлар руҳкорида гўзаллик ва ибо, хаёх хувайдо. Йигитлар қалбида ажиб хис. Киз кулгисини эшитса, қалби севгидан ҳаприқади. Зеро Наврұз янги йилнинг янги куннинг бошланиши. Наврұз тарихини хама билади. Уни такрорлашга хожат ҳам

йўқ. Энг муҳими ватан кудратини хис этиш, унинг равнақига хисса қўшмоқ. Бунёдкорлик ва ободонликка шурӯй килмоқ.

Ноҳиямиз таълим муассасаларида ва ташкилот ҳамда муассасаларида аллақачон наврұз тантаналари бошланиб кетган. Онахонларимиз дошқозонларда сумалак қайнатмоқда.

Файзли қазонларда сумалак қайнар, Боболар хикматли ўйтлар сўзлар. Атроға тараған кўшиқ ва куйлар, Қадаминг муборак, Наврұзи олам!

Дошқозонлар атрофида орзу ва амаллар, соғ туйғу – хислар куйланади. Келаётган Наврӯзимиз қадами кутлук келсин, барчамизга тинчлик ва омонлик олиб келсин. Ватанимиз осмони соғ ва беғубор бўлсин, Аллоҳ ўзи маддакор бўлсин, – дея юрт тинчлигини тилашиб, дуолар килишади. Ёш йигит ва қизлар бир-бираға ўғринча кўз қирип ташлашиб, гоҳ дилда жўш урган қайноқ хисларини сездириб қўяди.

Болакайлар кувончини айтмайсизми, кўларида бойчечак олиб севинчи олишга шошилишади.

Бойчечак чиқиби бутун Наврұз экан,
Хама бир-бираға жигарсуз экан.
Қаттиқ ердан қаталаб чиккан бойчечак,
Юмшоқ ердан юмалаб чиккан бойчечак.

Шунда кекса отахону онахонлар бойчечакни кўзига сурисиб, “Етказганинга шукр, Аллоҳум! Бу кунларга етканлар бор, етмаганлар бор”, – дея шукронга айтишиади.

Гина-кудратни қўй, кел бағримга
босай, дўстим,
Тарқалсин ғубор дилдан қучғим
очай, дўстим.

Наврұзинг яна бир фазилати касаллар холидан хабар олиниб, етим-есир ва бева – бечораларга кўмак беришdir.



Касаллар холидан хабар ол,
Аллоҳ улар назидадир,
Етимлар холидан хабар ол,
Аллоҳ улар олдиандир.

Тожикистан мустакиллиги йилларида бу савобли иш урғодатга айланниб кетмиш. Хар Наврӯзда ноҳия хукумати ташаббуси билан кам тъыминланга оиласларга, ота-онасиз етим болаларга моддий ва маънавий ёрдам берилади.

Наврӯз ёшларимиз қалбида ниш урган орзу-умидлар ва ишк-муҳаббатнинг аланг оладиган муборак фасл. Бўз йигитлар қалбида ишк-муҳаббатнинг ошкор буладиган кун. Дуога кўл очсанг, албатта дуо ижобат буладиган кун. Зеро қалбининг соғлиги бунга имкон берса, не ажаб, яна Аллоҳ билади.

Наврӯз тарихига бир назар

Мана саккиз йилдики, Наврӯзи оламафрұз жаҳон бўйлаб қайд килинадиган бўлди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти қарори билан 21 март куни барча жойда Наврӯз қайд

килинади.
Ҳаким Абулқосим Фирдавсий безавол “Шоҳнома” асарida Наврӯз тарихига тўхталиб, Эрон подшоси Жамshed замонидан бўён қайд килинишини ёзган.

Тарихий маълумотларга кўра Каёниён, Сосониён суполалари даврида ҳам Наврӯз қайд килинган.

Абурайхон Берунийнинг “Осор-ул бокия” номлиасаридаги келтирилган ривоятда қайд килинишича, Пўйғамбаримиз (с)нинг хос саҳобаларидан бўлмиш Салмони Форс катта дастурхон ороста килиб, Пайғамбаримиз Муҳаммад саллолоҳу алайхи васалламни даъват килиди. Таом истеъмол қилиш асносида Аллоҳнинг Расули(с)га ҳалво олиб келишиади. Он ҳазар Муҳаммад (с) савол килиб, “Бу Наврӯз ҳалвоси”, – дейишиади.

Шунда Расуллоппоҳ(с) бу лаззатли ҳалвони хуш кўриб, буни ҳамиша тайёрлаш кераклигини айтадилар.



2018 йил мамлакатимизда “Сайёхлик ва ҳалқ ҳунармандчилигини ривожлантириш” йили деб эълон килиниши 42 йиллик меҳнат стажига эга бўлган рус тили ва адабёти фани ўқитувчиси Зухра Исмоиловани ҳам илхомлантириб юборди. Муаллима илгари оила аъзолари ва фарзандлари, неваралари эҳтиёжига қараб жемпер, носки ва шунга ухшаш эҳтиёждаги буюмлар тукиб келарди. Эндиликда бу қасб соҳиби ўз қасби нозикликларини оила аъзолари, кўни-қўшилари ҳамда хошишмандларга ўргатиб келаетир.

ХУШ КЕЛДИНГ, ЭЙ НАВБАХОР!

Эл уйғониб субҳ-тондан,
Баҳра олар атр ҳавондан.
Ёмғирдан олиб жон, ранг,
Тоғлар майсазор қаранг.
Рангин күёш чиққунча.
Гуллар бўй тарағунча,
Чиқайлик адр-қирға,
Лола терайлик бирга.
Деҳқонлар дер: “Авжи кор,
Вактни ұтказма бекор.
Ёмғирлар сингасерга,

Ишлашайлик зар заминга”.
Халқ юзида табассум,
Бошланди Наврӯз мавсум.
Сумалак-ла ва кўк сомса,
Пишиар қозонда мазза:
Юртимда кўй садоси,
Уйин-кулгилар бахси.
Худо бўлсин мададкор,
Хуш келдинг, эй Навбаҳор!

ЖураХудойбердиев

ТАХТИ ҚУБОД

Муассис: Мақомоти ичроияи
Ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён

**САРМУҲАРРИР
САЙФУЛЛОЗОДА АДОЛАТ**

Нишони мо: 68943, н. Қубодиён,
кўчай И. Сомонӣ 88.

Рўзнома 23 декабря соли 2013 таҳти №0307/ рз
дар Вазорати Фарҳанги ЧТ ба қайди давлати гирифта
шуудааст.

Рўзнома ба хотири гуногунандеши мақолаҳо чоп мекунад, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эчоди метавонад мувофиқат нақунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятиро ба дўш нагирад, дастхат ва суратҳо баргардонида намешавад.

Телефон барои тамос:
93-842-36-25

Рўзнома бо төъдоди 3090 нусха
дар матбааи «Мега-принт» нашр
шуд.